

БА ТАВАЧЧУХИ МОЛРАСОНУ ПУДРАТЧИЁН !!!

АМИТ Ховар аз 02.05.2017 № 75

ДАЪВАТНОМАИ ИШТИРОК ДАР ОЗМУНИ ХАРИД

Комиссияҳои муштаракӣ озмуни хариди **Агентии хариди давлатии мол, кор ва хизматрасонии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон** (минбаъд – мақомоти ваколатдор, суроға: Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳри Душанбе, кӯчаи Шота Руставелӣ 22, тел: 221-47-03, 223-11-80) ва ташкилотҳои харидор довталабони салоҳиятдорро барои иштирок дар озмунҳои хариди номгӯи зерини мол, кор ва хизматрасонӣ, ки дар як давр гузаронида мешаванд, даъват менамоянд:

№	Ташкилоти харидор	Ному насаб ва телефонии шахси масъул	Усули харид	Предмети харид	Воҳиди ченак	Миқдор	Сана ва вақти кушодани лифофаҳо
1010/1-303	Донишкадаи тарбияи ҷисмонии Тоҷикистон ба номи С.Раҳимов	227-66-60	Хариди электронӣ	Молҳои нарм, барқӣ, варзишӣ ва конселярӣ	Номгӯӣ	45	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
1011/1-304	Кумитаи ҷавонон, варзиш ва сайёҳии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон	227-66-60	Хариди электронӣ	Мебел, молҳои техника, асбобҳои мусиқӣ ва мошинаи дарздӯзӣ	Номгӯӣ	19	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
1012/1-305	Муассисаи давлатии телевизиони кӯдаконунаварсон «Баҳористон»	227-66-60	Хариди электронӣ	Молҳои техника	Номгӯӣ	4	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
1013/1-306	Донишкадаи тарбияи ҷисмонии Тоҷикистон ба номи С.Раҳимов	227-66-60	Хариди электронӣ	Молҳои хоҷагӣ, варзишӣ, нарм ва масолеҳи сохтмонӣ	Номгӯӣ	42	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
1020/1-307	Раёсати таъминоти моддӣ-техникӣ ва низомии ВҚД Ҷумҳурии Тоҷикистон	227-66-60	Хариди электронӣ	Либоси ҳарбӣ	Номгӯӣ	3	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
1014/2-296	Мактаб-интернати ҷумҳуриявии ноҳ. Рушон	227-65-78	Хариди электронӣ	Маҳсулоти сӯзишворӣ	Номгӯӣ	1	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ

1015/2-297	Мақомоти иҷроияи ноҳияи И.Сомонӣ	227-65-78	Хариди электронӣ	Ниҳолҳои гул	Номгӯй	7	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
115/17-39	МД «Нигоҳдорӣ ва истифодабарии иншоотҳо»-и МИҲД шаҳри Душанбе	227-66-04	Хариди электронӣ	Тухмии газон, ниҳолҳои гулҳои тобистона, зимистона, хонагӣ, дарахтони ороишӣ ва нӯриҳои минералӣ	Номгӯй	17	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
114/20-1	Вазорати рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон	227-66-04	Хариди электронӣ	Мебел, молҳои конселярӣ, хочагӣ, барқӣ, нарм, техника, барномаҳои компютерӣ ва барномаҳои зиддивирӯсӣ ва қисмҳои эҳтиётгии автомобилӣ	Номгӯй	161	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
1022/9-122	Раёсати истифодабарии роҳҳои ноҳияи Шохмансур	(44) 600-03-04	Дархости электронии нархнома	Сӯзишвори дизелӣ	Литр	100 000	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
1023/9-123	МД «Маркази миллии илмӣ пайвандсозии узв ва бофтаниҳои инсон»	(44) 600-03-04	Дархости электронии нархнома	Маводи доруворӣ ва тиббӣ	Номгӯй	39	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
1016/3-283	Ширхоргоҳ-кӯдакестони №93-и ноҳияи Сино	227-04-75	Озмуни харид бо иштироки номаҳдуд	Таъмири қорӣи биноҳои ширхоргоҳ-кӯдакестон	Тибқи санади нуқсон		23.05.2017 09:00
1017/3-284	Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ	227-04-75	Озмуни харид бо иштироки номаҳдуд	Таъмири бинои ҳоҷатхона ва ободонии гулгашти атрофии биноҳои Донишгоҳ	Тибқи санади нуқсон		12.05.2017 09:00
1018/3-285	Муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии №82-и ноҳияи Сино	227-04-75	Озмуни харид бо иштироки	Таъмири қорӣи ҳоҷатхонаҳои дохила ва беруна инчунин ивазнамудани фарши	Тибқи санади нуқсон		12.05.2017 09:30

			номахдуд	синфхонаҳои Муассиса		
1019/3-286	МД Маҷмӯи меҳмонхонаҳои Дастгоҳии ҷроияи Президенти ҶТ	227-04-75	Озмун харид бо иштироки номахдуд	Дӯхт ва насби матои пардаворӣ	Тибқи санади нуқсон	12.05.2017 10:00
1021/3-287	Муассисаи нашриявии «Ирфон» Вазорати фарҳанги ҶТ	227-04-75	Озмун харид бо иштироки номахдуд	Таъмир ва рангубори Муассиса	Тибқи санади нуқсон	12.05.2017 10:30

Довталабон барои гирифтани ҳуҷҷатҳои тендерӣ ва маълумоти иловагӣ дар бораи тендер метавонанд ба мақомоти ваколатдор ба суроғи дар боло зикршуда муроҷиат намоянд.

1. Довталабоне, ки хоҳиши дар озмун иштирок кардан доранд, баъди супоридани ҳаққи бебозгашт, ҳуҷҷатҳои тендерии худро дар лифофаҳои мӯҳркардашуда, ба суроғи дар боло зикршуда то **вақти дар сутуни «Сана ва вақти кушодани лифофаҳо»** муайяншуда пешниҳод намоянд. Мӯҳлати *муқарраршуда мӯҳлатест, ки баъди анҷоми вақт аз довталабон пешниҳодот қабул карда намешавад.*

Лифофаҳо бо пешниҳодоти довталабон аз ҷониби комиссияҳои муштарак тибқи тартиби муқарраргардида кушода мешаванд. Намояндагони довталабон ҳуқуқ доранд, ки дар раванди озмун иштирок намоянд.